



№ 10 (87),
ОКТАБРИ СОЛИ 2022
www.avkd.tj
avkdtj@mail.tj

НАБЗИ МИЛЛИТСИЯ

НАШРИЯИ АКАДЕМИЯИ ВАЗОРАТИ КОРҶОИ ДОХИЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН:

Тоҷикистон дар ҳатти аввали мубориза бо хатари ифротгароиву терроризм қарор дорад!



Рӯзи 18-уми октябр дар шаҳри Душанбе Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кори Конфронси байналмилалӣ "Ҳамкори байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад чихати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз таҳарруки террористон" иштирок ва суҳанронӣ карданд.

Дар кори конфронс намоёндогони воломақоми расмӣ кишварҳои аъзои Созмони Миллали Муттаҳид, ниҳодҳои Паймони ҷаҳонии зиддтеррористии Созмони Миллали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ташкилоти ҷомеаи шаҳравандӣ ва коршиносони соҳаи таъмини беҳатарии сарҳадот иштирок карда, роҳҳои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад барои муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳоро муҳокима намуданд.

Конфронси мазкур дар ҳамкорӣ бо Созмони Миллали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди Аврупо ва дигар шарикони байналмилалӣ баргузор шуда, идомаи мантиқии "Раванди Душанбе" мебошад, ки моҳи майи соли 2018 зимни аввалин конфронси минтақавӣ Дафтари зиддтеррористии Созмони Миллали Муттаҳид якҷо бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардидааст.

Зимни суҳанронии худ Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи роҳбарони ҳайатҳои бонуфузи кишварҳои аъзои Созмони Миллали Муттаҳид ва дигар ташкилоту созмонҳоро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд, ки зимни ин ҳамоиш масъалаҳои таъмини амният, мудирияти сарҳад ва муқовимати муассир ба ифротгароиву терроризм, бахусус пешгирии таҳарруки террористон тавассути сарҳадҳо ҳамаҷониба баррасӣ гардида, аз натиҷаи он қарорҳои мушаххас қабул карда мешаванд.

Таъкид гардид, ки тайи солҳои охир доираи хатару таҳдидҳои аз терроризму ифротгароӣ бароянда мунтазам васеъ гардида, ин зухуроти харобиовар боиси оқибатҳои дахшатбор мегарданд ва фаъолияти созмо-

ну гурӯҳҳои террористиву ифротгаро хусусияти афзоишро фаромарзиву фаромиллӣ касб менамоянд.

Гузашта аз ин, паҳншавии босуръати бемории сироятӣ COVID-19 дар зарфи зиёда аз ду соли охир ва пайомадҳои он ҷараёни муқовимат бо ин таҳдидҳоро боз ҳам мушкил гардонид, раванди татбиқи Рӯзномаи 2030 ва дастбӯӣ ба ҳадафҳои рушди устувори онро дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон ҳалалдор сохт.

Гурӯҳҳои террористӣ аз чунин вазъи баамаломата сӯнистифода карда, фаъолияти ифротгароӣ, ҷалби бештари ҷавонон ба он, ташвиқ ва анҷом додани ҳамлаҳои террористӣ, аз ҷумла бо истифода аз технологияҳои иттилоотиву коммуникатсиониро густариш мебахшанд.

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки вобаста ба вазъияти мазкур зарурати таҳияи равишҳои нави инноватсионии муборизаи

ромиллӣ тадбирҳои зарурӣ меандешад.

Ҳукумати Тоҷикистон бо мақсади такмил додани раванди муҳофизати сарҳади давлатӣ ҳанӯз соли 2010 "Стратегияи миллии идора намудани сарҳад" ва нақшаи амали онро доир ба ислоҳоти низоми таъмини амнияти сарҳад барои давраи то соли 2025 бо мусоидати шарикони байналмилалӣ қабул намуд.

Барои таъмин намудани амнияти минтақа ва ҷаҳон ба таври мунтазам пешгирӣ кардани чунин раванд ва оқибатҳои фоҷеабори он аз ҷумлаи иқдоми шадидан зарур доништа мешаванд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки мо умед дорем кишварҳои ҷаҳон дар ҳамбастагӣ муқовимати муассирро бар зидди ин зухуроти номатлуб роҳандозӣ мекунанд ва дар роҳи пешгирӣ кардани таҳарруки террористҳо, интиқоли онҳо



муштарак бар зидди терроризм, паҳншавии идеологияи ифротгароӣ ва тундгароии динӣ, аз ҷумла бо истифода аз технологияҳои муосир ба миён омадааст.

Таъкид гардид, ки Тоҷикистон дар ҳамаи кӯшишҳо ва тадбирҳои байналмилалӣ ба хотири решақан кардани ин зухуроти номатлуб фаъолона ширкат намуда, яке аз иштирокдорони фаъоли ҷомеаи байналмилалӣ зиддтеррористӣ гардид.

Дар доираи амалӣ намудани Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба терроризм ва ифротгароӣ барои солҳои 2016-2020 Ҳукумати мамлакат дар миёни дигар дастовардҳои назаррас, инчунин ба беҳбуди механизми пешгирӣ кардани ифротгароиву тундгароӣ ва баланд бардоштани нақшаи соҳаи маориф ва ҷомеаи шаҳравандӣ ноил гардид.

Президенти мамлакат изҳор доштанд, ки Тоҷикистон дар ҳатти аввали мубориза бо хатари ифротгароиву терроризм қарор дошта, на танҳо минтақа, балки қаламравҳои фаротар аз онро аз оқибатҳои фалокатбори ин зухурот ҳимоя мекунанд.

Ҳукумати Тоҷикистон бо назардошти вазъи мураккаби минтақа ба таҳкими доимии ҳифзи сарҳади давлатӣ тавачҷуҳи махсус зоҳир намуда, барои пешгирӣ кардани интиқоли фаросарҳади чангҷӯи террорист, қочоқи маводи муҳаддир, силоҳ ва дигар ҷинойтҳои фа-



аз як минтақа ба минтақаи дигар, дарку фаҳмиши омилҳои таҳриқдиҳандаи терроризм, инчунин таҳияи мавқеи ягона нисбат ба мафҳумҳои ифротгароӣ ва терроризм комёб мегарданд.

Дар охир Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба кори конфронс барору комёбӣ ва натиҷаҳои неку назаррас орзу карда, изҳори итминон намуданд, ки кишварҳо ва созмонҳои ҷаҳонӣ баланд бардоштани саҳми огоҳӣ, дониш ва таҳкими иқтисодӣ давлатҳо дар мубориза бо терроризм мувофиқи механизмҳои мавҷуда ҳамкории зич ба роҳ мекунанд.

Сипас, Дабири кулли Созмони Миллали Муттаҳид Антонио Гутерриш ва Дабири кулли Созмони Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо хонум Желга Шмид бо навори видеӣ ба иштирокчиёни ҷараёни муроҷиат карда, ба кори конфронс барору комёбӣ орзу намуданд.

Кори Конфронси байналмилалӣ "Ҳамкори байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад чихати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз таҳарруки террористон" дар бахшҳои алоҳида идома ёфта, аз рӯи натиҷаи он "Эълонияи Душанбе оид ба амният ва мудирияти сарҳад чихати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳо" қабул гардид.



Қадрдонӣ шудани як қатор омӯзгорон

Дар доираи ҳамкориҳои судманди Академияи ВКД ва Вазорати маориф ва илм барои саҳми арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи насли ҷавон, ширкати фаъол дар корҳои ҷамъиятӣ бо Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 28-уми сентябри соли 2022 бо нишони "Аълоии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон" сарфароз гардонидани шуданд:

н.и.х., дотсент, полковники милитсия Самиев Н.М.;
н.и.х., дотсент, полковники милитсия Абдурашидзода А.А.;
полковники милитсия Каримова Л.М.;
полковники милитсия Муҳитдинзода Н.М.;
полковники милитсия Убайдуллоев Ш.Э.;

д.и.х, дотсент, полковники милитсия Муҳаммадиев И.С.;
н.и.т., полковники милитсия Юсуфзода А.Ю.,

Ҳамчунин бо Ифтхорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонидани шуданд:

подполковники милитсия Ҳочивалиева Т.А.;

подполковники милитсия Холов Б.;

н.и.х. майори милитсия Одиназода И.А.;

н.и.х., подполковники милитсия Мирзохофизиён М.М.

Кормандзанон малакаи роҳбарӣ омӯхтанд

Бо ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фаъол гардонидани нақши занон дар идоракунии давлатӣ ва дар амал татбиқи намудани Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №204 аз 24 апрели соли 2022 "Дар бораи Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобачогузори кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаёқат барои солҳои 2023-2030", бо дастури супориши Вазири корҳои дохилӣ генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон Ҳамро аз 3-юми октябр то 15-уми октябр дар Академия бо кормандзанони ВКД аз рӯи барномаи "Малакаи роҳбарӣ", курси кӯтоҳмуддати такмили ихтисос гузаронида шуд. Ҳадафи асосии курси мазкур амалигардонии ҳадафҳои гузошташуда, тарбияи кадрҳои кордону поквичдон ва дорои сатҳи баланди касбият, тайёр намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир ва баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи касбии кормандзанони мақомоти корҳои дохилӣ мебошад.

Ҳангоми вохӯри сардори Академия генерал-майори милитсия Шарифзода Файзали Раҳмоналӣ бо хатмкунандагони курси кӯтоҳмуддати такмили ихтисос дар бораи пайваستا такмил додани сатҳи донишу малакаи корӣ, рушди малакаи роҳбарӣ, масъулиятшиносӣ, қобилияти ташкилотчигӣ, маърифату фарҳанги баланди муошират, суҳанварӣ ва ахлоқи ҳамидаро хеле муҳим арзёбӣ намуд.

Ҳамзамон, пас аз хатми курси мазкур рӯзи 15-уми октябр ба кормандзанони ВКД аз рӯи барномаи "Малакаи роҳбарӣ" шаҳодатномаҳо супорида шуданд.



Яке аз самтҳои муҳими Академия назорати доимии раванди таълиму тарбия дар байни воҳидҳои таълимӣ-низоми аз ҷониби Шуъбаи таълим маҳсуб меёбад. Таълиму тарбияи курсантон қарзи шаҳрвандии ҳар фарди Академия ба шумор меравад. Таълиму тарбия дар Академия дорои хусусияти хос буда, тадқиқоти амиқи доманадори илмӣ-педагогиро тақозо менамояд, барои амалигар-

Курси беҳтарин муайян гардид

донии он мо - ҳамагон, аз ҷумла кормандони Академия доимо бояд фаъол бошем.

Рӯзи 3-юми октябр дар ҷамъомади умуми-академиявӣ дар натиҷаи таҳлилу омӯзиши раванди таълиму тарбия курси 4-уми факултети №2 (сардори курс майори милитсия Д. Самадзода, муовини сардори курс подполков-

ники милитсия С. Файззода) дар байни воҳидҳои таълимӣ-низоми беҳтарин доништа шуда, соҳиби вимпели пешқадам гардид, ки аз ҷониби роҳбарияти Академия ботантана тақдим гардид.

*Б. Асламов,
Ш. Убайдуллоев*



"Факултети №6 аз ҳама ҷиҳат бояд намуна бошад", - таъкид дошт сардори Академия

Бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳшида ба Рӯзи дониш ва дарси сулҳ, ҳамчунин воҳурӣ ва мулоқоти Вазири қорҳои дохилӣ, д.и.х., профессор, генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон Ҳамро бо курсантону омӯзгорони Академия баҳшида ба Рӯзи дониш ва дарси сулҳ сардори Академия, д.и.х., дотсент, генерал-майори милитсия Шарифзода Файзалӣ Раҳмоналӣ бо аҳли курсантону омӯзгорони факултети №6 воҳурӣ намуд.

Дар воҳурии мазкур сардори Академия таъкид намуд, ки факултети №6 бо дастгирии бевоситаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Вазири қорҳои дохилӣ генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон Ҳамро таъсис дода шуда, раванди таълиму тарбия дар ин факултет бояд ба кулӣ фарқ намуда, ҳам омӯзгор ва ҳам курсанти он бояд дар либоспӯшӣ, дараҷаи дониш ва рафтор намунаи ибрат бошанд. Тавре номбурда зикр намуд, ба сардори факултети мазкур, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, подполковники милитсия Амрудинзода М.А. лозим аст, ки қомилан қори факултетро дар сатҳи нав ва баланд бардорад, аз ҷумла риояи ҳагми оинномаҳо, аз ҷумла Оинномаи Академия, манъи истифодаи телефонҳои мобилӣ аз ҷониби курсантон дар раванди дарс, манъи бо мошини шахсӣ омадан ба муассисаи таълимӣ ва интизоми ҳарбӣ-хизматиро мунтазам ба танзим дарорад.

Аз воҳурӣ ва суҳбат бо сардори Академия ҳайати шахсии факултет рӯҳбаланд гашта, дар бораи мустаҳкам намудани робита бо волидон ва риояи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд" пешниҳодҳои мушаххас намуданд.



Б. Асламов

Масъалаи вазъи мураккаби ҷаҳон дар суҳбат бо курсантон



ГЕНЕРАЛ-МАЙОРИ МИЛИТСИЯ
БО КУРСАНТОНИ КУРСИ 5

ДУШАНБЕ - 2022

Санаи 14-уми октябр дар Академия воҳурии сардори ин муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, доктори илмҳои ҳуқуқ, дотсент, генерал-майори милитсия Шарифзода Файзалӣ Раҳмоналӣ бо курсантони курси 5-ум баргузор гардид.

Дар воҳурии мазкур сардорони факултетҳо ҳам иштирок намуданд.

Сардори Академия дар оғози воҳурӣ қайд намуд, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи таълиму тарбияи кадрҳо, баланд бардоштани сифати таълиму тарбия тавачҷуҳи хос зоҳир менамоянд.

Аз ҷумла, дастури ҳидоятҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бораи ҳушёриву зиракии сиёсӣ, вазъи қунии давлати Афғонистон ва ҳимояи ҳуқуқи озодихоӣ шаҳрвандон, манфиатҳои ҷомеа ва давлат аз хатарҳои муосири экстремизму терроризм, гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, савдои одамон ва дигар ҷиноятҳои хусусияти трансмиллидошта ба таври содаву раван иброз дошт.

Ҳамчунин, номбурда қайд намуд, ки дар ин давраи мураккаби ҳарбӣ-сиёсӣ ҷаҳон танҳо матонату мардонагӣ, ватандӯстиву адолатпарварӣ, эҳтирому эътиҳод ба фарҳанги миллӣ, таъриху адаби пурифтихори миллати тоҷик моро аз ин хатарҳо эмин медоранд.

Дар фарҷоми суҳан сардори Академия Ф. Шарифзода ба командирони гурӯҳҳои таълимӣ дар самти таъмини риояи интизоми хизматӣ, бо баҳои хубу аъло хондан, ба забонмӯзӣ диққати махсус зоҳир қардан ва мунтазам ба варзиш машғул шудан, дастури супоришҳои мушаххас дод.

С. Сафарзода,
Ш. Убайдуллоев

Форуми байналмилалӣ дар шакли онлайн

Рӯзи 20-уми октябр сардори Академия, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, генерал-майори милитсия Шарифзода Файзалӣ Раҳмоналӣ дар Форуми байналмилалӣ дар мавзӯи "Трансформатсияи рақамии системаи ВКД Федератсияи Руссия", ки ташкилкунандаи он Академияи идорақунии ВКД Федератсияи Руссия буд, иштирок намуд.

Самтҳои қори Форум васеъ буда, масъалаҳои гуногунро дар бар гирифт, аз қабилӣ асосҳои назариявӣ ва ҳуқуқии трансформатсияи рақамӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ; идорақунии ҳифзи ҳуқуқ бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ; хатарҳои трансформатсияи рақамӣ; концепсияи трансформатсияи рақамии системаи Вазорати қорҳои дохилии Руссия то соли 2030; ташкил ва банақшагирии трансформатсияи рақамӣ ва ғайра.

Дар форум роҳбарони дастгоҳи марказии Вазорати қорҳои дохилии Руссия, мутахассисон ва намоёндогони илми муассисаҳои таҳсилоти олии системаи Вазорати қорҳои дохилии Федератсияи Руссия, Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар назди Прокура-



тураи генералии Ҷумҳурии Қазоқистон ва дигар намоёндогони мақомоти давлатӣ оид ба илм ва техникаи Руссия иштирок доштанд.

Дар баромади худ сардори Академия Файзалӣ Шарифзода таъкид намуд, ки тамоюлҳои муосири рушди ҷомеа ва давлат тағйироти сохтори системаи ҳифзи ҳуқуқро ба хатару таҳдидҳои бавучудода мувофиқ бо мақсади мутобиқ гардонидани он ба та-

лаботи нави таъмини амнияти ҷамъиятӣ ва суботи иҷтимоӣ тақозо менамояд. Тағйироти ҷараёндозта дар муносибатҳои иҷтимоӣ дар шароити рақамисозии микёси васеъ боиси дар назди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки муҳимтарин ҷузъи низоми идорақунии давлатӣ ва заминаи рушди устувор ва беҳатари ҷомеа мебошанд, ба миён омадани вазифаҳои нав мегардад, Бинобар ин, масъалаҳо, ки дар форум баррасӣ мешаванд, аҳамияти қалон доранд ва ҳалли онҳо имкон медиҳад, ки сифати хизматрасонии мақомоти ҳифзи ҳуқуқро беҳтар намуда, бо вариҳои шаҳрвандонро ҳам ба низоми ҳифзи ҳуқуқ ва ҳам ба ниҳодҳои ҳокимияти қонунгузориву иҷроияи давлатро мустаҳкам мекунанд.

Инчунин, дар рафти форум муовини сардори Академия оид ба илм, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, подполковники милитсия Раҳмадҷонзода Р.Р., муовини сардори Академия оид ба кадрҳо, унвонҷӯи Академияи идорақунии ВКД Руссия, полковники милитсия Шарифзода М.С., сардори кафедраи факултети №6, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, подполковники милитсия Ҳайдарзода З.П. баромад намуданд.

Шӯбаи ташкилӣ-илмӣ ва таъбу наир

Фаъолияти Шӯрои диссертатсионии Академия қадами муҳим дар рушди илми ватанӣ

Санаи 7-уми октябр маҷлиси навбатии Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-043-и назди Академия баргузор гардид.

Тибқи рӯзномаи маҷлиси Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-043-и назди Академия, масъалаи таъин намудани санаи Ҳимояи таҳқиқоти диссертатсионии унвонҷӯи кафедраи мурофиаи ҷиноятии факултети №2, муовини сардори шӯбаи ташхисӣ (эксперт)-и криминалистики РВКД дар шаҳри Душанбе майори милитсия Диловар Бӯриев дар мавзӯи "Проблемы теории и практики криминалистического исследования рукописей, выполненных на таджикском языке" (Проблемаҳои назария ва амалияи таҳқиқоти криминалистики дастнависҳои бо забони тоҷикӣ иҷрошуда) барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.12 - Криминалистика; фаъолияти судӣ-экспертӣ; фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Вобаста ба масъалаи мазкур раиси Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-043-и назди Академия, д.и.х., дотсент З. Искандаров риштаи суҳанро ҷиҳати муаррифӣ намудани парвандаи аттестатсионии унвонҷӯӣ ва маводи воридгашта ба котиби Шӯрои диссертатсионӣ, н.и.х., дотсент Раҳмадҷонзода Р.Р. дод. Мавсуф ҳозиринро бо тамоми ҳуҷҷатҳои воридгардида шинос намуда, риштаи суҳанро барои қироати ҳуҷҷатҳои комиссияи экспертӣ ба муовини раиси Шӯрои диссертатсионӣ, д.и.х., дотсент Назарзода Н.Ҷ. дод.

Пас аз шунидани ҳуҷҷатҳои мусбати комиссияи экспертӣ, аъзои Шӯрои диссертатсионӣ ҷиҳати дар санаи 16-уми декабри соли ҷорӣ соати 14 таъин намудани вақти Ҳимояи таҳқиқоти диссертатсионии унвонҷӯӣ Д. Бӯриев яқдилона қарор қабул намуданд.

Ёдовар мешавем, ки кори Шӯрои диссертатсионии мазкур санаи 1-уми апрели соли 2022 бо иштироки васеи олимони шинохтаи кишвар ва хориҷи он (тариқи маҷозӣ) бо ироаи Фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми апрели соли 2022 тахти №95/шд расман оғоз карда шуд.

Ҳамзамон, бояд гуфт, ки кори Шӯрои диссертатсиониро 8 доктори



илм ва 3 номзоди илм, аз рӯйи ихтисоси 6D030300 - Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ (6D030303 - Фаъолияти судӣ; фаъолияти прокурорӣ; фаъолияти Ҳимояи ҳуқуқ ва фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ ва 6D030304 - Криминалистика; фаъолияти судӣ-экспертӣ; фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ), ихтисосҳои 12.00.11 - Фаъолияти судӣ, фаъолияти прокурорӣ, фаъолияти Ҳимояи ҳуқуқ ва фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ ва 12.00.12 - Криминалистика; фаъолияти судӣ-экспертӣ; фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ пеш мебаранд.

Бешубҳа, қайд намудан зарур аст, ки имрӯзо Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пояи сиёсати маорифпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди илму маориф ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Яке аз ин дастовардҳо таъсиси Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ ба соҳаи илму маориф таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, аз кормандони илмӣ ва зиёён даъват ба амал овардаанд, ки нисбат ба рушди илми кишвар бетараф набоянд. Вобаста ба ин масъала Роҳбари давлат дар вохӯриашон бо олимони кишвар санаи 18-уми мари соли 2020 таъкид намуданд, ки "Рушди забони илмӣ тоҷикӣ дигар масъалаи муҳиммест, ки Академияи илмҳо ва Комиссияи олии аттестатсионӣ бояд ба он таваҷҷуҳ намоянд. Дар баробари бо забонҳои хориҷӣ навиштани рисолаҳо мо бояд ба рисолаҳои, ки бо забони

тоҷикӣ, яъне бо забони давлатӣ таълиф мешаванд, афзалият диҳем. Илова бар ин, таъкид бояд кард, ки дар рисолаҳои ба Ҳимояи пешниҳодшаванда ҳолатҳои асардӯзӣ (сирқат) ба мушоҳида мерасанд. Сабаби чунин муносибат, пеш аз ҳама, камҳавсалагии роҳбари илмӣ, форигболии унвонҷӯ ва рӯякӣ таълиф гардидани рисола мебошад. Имрӯз, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ рисолаҳои зиёд интишор мешаванд, баъзе унвонҷӯён аз онҳо рӯйбардор карда, бо роҳи осон меҳондор соҳиби дараҷаҳои илмӣ гарданд. Дар натиҷа ҳам сифати илми ватанӣ коҳиш меёбад, ҳам обрӯву эътибори унвонҷӯ ва роҳбараш дар миёни ниҳодҳои илмӣ паст мегардад. Ин "бемории" замони технологияҳои муосир буда, ба зехни олимони ҷавон ва роҳбарони онҳо сироят карда истодааст".

Зикр карда шуд, ки ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ шароит фароҳам овард, то ки барои рушди тараққиёти илмҳои гуногуни замони заминаи бозғамӣ гузошта шавад. Маҳз бо иқдому ташаббусҳои созандаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлоли бо мақсади баланд бардоштани сатҳи нуруи зехнӣ, рушди илм дар тамоми соҳаҳои ҳаёт қорҳои зиёду назаррас анҷом дода шуданд. Таъсиси муассисаҳои таълимӣ, донишқадаву донишгоҳҳо, институтҳои тадқиқотӣ, коллеҷу литсейҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки миллати фарҳангпарвари тоҷик анъанаҳои аҷодиди ашро идома дода, дар таърихи адабиёти ҳам қадим ва ҳам муосири ҷаҳон нақши худро гузоштааст.

Таъсиси Шӯрои диссертатсионӣ дар Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон як қадами ниҳоят устувор дар самти рушди илми ватанӣ буда, фаъолияти босамари он метавонад ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, Ҳимояи манфиатҳои миллӣ, тақвияти соҳибхотӣ ва давлатдорӣ миллӣ, таҳкими идоракунии давлатӣ, рушди маориф ва илм, таъмини ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи ҷомеа мусоидат хоҳад кард. Мушоҳида карда мешавад, ки роҳбарияти Академия ҷиҳати амалигардонии сиёсати маорифпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чораҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд.

Академия зодаи замони Истиқлолияти давлатӣ буда, дар давраи фаъолияти худ ҳазорон кадрҳои баландхаттисос ва ҷасуру далерро омода намудааст, ки онҳо дар лаҳзаҳои вазнини Ҳимояи ватан ва Ҳимоятгарони манфиатҳои миллӣ будани ҳешро исбот намудаанд.

Хушбахтона имрӯз ҳаёти профессорон ва омӯзгорони ин даргоҳи низому маърифат тарзу усулҳои таълимро такмил дода, дурнамои корҳои илмӣ ва навоариҳоро амалӣ менамоянд.

Дар баробари ин қайд намудан зарур аст, ихтисосҳои дар боло зикргардида бевосита ба фаъолияти мақомоти қорҳои дохилӣ тааллуқ доранд. Ҳамзамон, аз рӯи ихтисосҳои пешниҳодшуда ба истиснои Академияи ВКД, дар факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон низ таҳқиқот бурда мешавад. Ин қорҳо ҳам тавассути номзадони илм, дотсентон амалӣ мешавад, ки миқдори умумии онҳо нокифоя мебошад.

Вучуд доштани норасоии кадрҳои баландхаттисосии илмӣ-омӯзгорӣ дар соҳаи илмҳои пешниҳодгардида тақозо намуд, ки дар Академияи ВКД Шӯрои диссертатсионӣ ташкил карда шавад.

Боварӣ дорем, ки фаъолияти шӯрои мазкур ҷиҳати таъмини сиёсати давлатӣ дар самти омода намудани кадрҳои баландхаттисосии илмӣ мусоидат хоҳад намуд.

*Шӯбаи адъюнктур,
Шӯбаи таъкиқ-илмӣ ва таъбу нашр*

Дар Академия ба рушди илм диққати махсус дода мешавад

Вобаста ба тағйиротҳои кадрӣ аз ҷониби муовини сардори Академия оид ба илм, номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, подполковники милитсия Раҳмадҷонзода Р.Р. чаласаи қорӣ оид ба рушди илм дар Академия баргузор гардид.

Р. Раҳмадҷонзода иброз намуд, ки яке аз рукҳои муҳими фаъолияти Академия пешбурди қорҳои илмӣ-тадқиқотӣ, таъбу нашри осори илмӣ, монографияҳои илмӣ, иштироки фаъоли омӯзгорону курсантон дар чорабиниҳои конференсиҳои сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва академиявӣ маҳсуб меёбад.

"Агар мо хоҳем, ки воқеан Академияро муаррифӣ намоем, бояд ба ин самти муҳими фаъолият сарҷамъона сахми арзандаи худро гузорем, ҳар як чорабиниҳои илмӣ бояд дар сатҳи баланд гузаронида шуда, хотирмон гардад. Ба кори конференсиҳо ҳар чӣ бештар мутахассисони самтҳои гуногуни илмро ҷалб намуда, шавқу завқи омӯзгорону курсантонро ба қорҳои илмӣ-тадқиқотӣ зиёд кардан зарур аст", - афзуд мавсуф.

Дар қорӣ чаласаи кормандони шӯбаҳои ташкилий-илмӣ ва адъюнктурои Академия фаъолони ширкат намуда, оид ба тақвияти минбаъдаи қорҳои илмӣ-тадқиқотӣ фикру мулоҳизаҳои худро пешниҳод намуданд.

*Б. Асламов,
У. Олим*



Робита бо волидони курсантон мустаҳкам мегардад



Дар доираи татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд", Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ", Оинномаи Академияи ВКД ва дастуру супоришҳои Вазири қорҳои дохилӣ генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон Ҳамро, воҳӯрии навбатии роҳбарияти Академия бо волидони курсантон оид ба ҳамкориҳои тарафайн ва масъалаи таълиму тарбия баргузор гардид.

Воҳӯрии мазкурро сардори Академия, д.и.х., генерал-майори милитсия Шарифзода Файзали Раҳмонли оғоз бахшида, зикр намуд, ки рӯз то рӯз шароити таҳсил дар Академия беҳтар шуда истодааст. Аз ҷумла, бо дастгирии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави Академия бо тамоми шароити ҷавобгӯӣ ба талаботи за-

мон сохта ба истифода дода шудааст, ки ин моро водор месозад тамоми саъю кӯшиши худро ба хизмати софдилона равона намоем.

Тавре мавсуф ибраз намуд, "волидони азиз, шумо худ шохид гаштед, ки фарзандонатон дар шароити беҳтарини замони муосир таълим гирифта истодаанд. Моро давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон ҷиҳати таълим ва тарбияи фарзандони шумо вазифадор намудааст, аммо шумо низ бояд нисбати таълим ва тарбияи дурусти фарзандони хеш муносибати ҷиддӣ намоед".

Ҳамчунин, сардори Академия зимни баромад аз суҳанронии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи дониш ва ифтитоҳи бинои нави Академияи ВКД иқтибос оварда қайд намуд, ки "дар охири асри бист ва оғози асри бистуяк сайёраи мо ба як қатор таҳдиду хатарҳои нав, аз қабили экстремизму терроризм, ҷангҳои мазҳабӣ, амалҳои даҳшатноки террористӣ, мусаллаҳшавии бошитоб, густариши ҷинояткориҳои муташаккили

фаромарзӣ, қочоқи маводи муҳаддир, силоҳу муҳимоти ҷангӣ, одамрабӣ, инчунин, тағйирёбии иқлим ва ҳодисаҳои ғайқулодаи вобаста ба он, бемориҳои сироятӣ, шиддат гирифтани раванди аз нав тақсим кардани дунё барои ба даст даровардани захираҳои табиӣ аз ҷониби абарқудратҳо ва мушкilotи дигар рӯ ба рӯ гардид. Чунин вазъ мардуми сайёра, аз ҷумла моро водор месозад, ки ба масъалаи ҳифзи сулҳ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва мустаҳкам намудани иқтисоди муҳофизавии давлат ҳамчун шартҳои муҳимтарини пойдеории амният ва суботи оромии ҷомеа аҳамияти хосса зоҳир намоем. Халқи мо ба қадри сулҳу оромӣ бештар мерасад, зеро мардуми тоҷик бо айби як идда ашхоси хоину зархарид, роҳбарони баъзе аҳзоби сиёсӣ ва хоҷагони хоричии онҳо, ки мехостанд дар Тоҷикистон давлати исломӣ бунёд



намуда, мазҳаб ва фарҳанги бегонаро ба сари мардуми мо бор кунанд, ба гирдоби ҷанги шаҳрвандии таҳмили гирифторм шуда, хисороти зиёди моддиву маънавиро паси сар намуданд".

Ҳамзамон, номбурда аз манъи истифодабарии телефони мобилӣ дар Академия ёдовар шуда, қайд намуд, ки "истифодаи телефони мобилӣ дар ҳудуди Академия аз тарафи курсантон манъ гардидааст. Аммо баъзе фарзандони шумо талаботи ин фармон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро вайрон мекунанд, ки мо нисбати онҳо ҷазоҳои интизомии то хорич намудан аз сафи курсантони Академияро татбиқ менамоем".

Масъалаи дигаре, ки роҳбарияти Академия аз он изҳори ташвиш намуд, ба таълимгоҳ омадани курсантон бо мошинҳои шахсӣ мебошад. Тавре зикр карда шуд, аз тарафи масъулони Академия вобаста ба пешгирии намудани ин гуна ҳолатҳо ҷораҳои зарурӣ андешида мешавад.

Файзали Шарифзода дар идома илова намуд, ки вобаста ба пурзӯр намудани ҷавобгариҳои маъмурӣ ва ҷиноятӣ барои дар ҳолати мастӣ ва бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора кардани воситаҳои нақлиёт, содир намудани садамаи марговари нақлиётӣ дар ҳолати мастӣ, ба Кодекси ҷиноятӣ ва Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйири иловаҳо ворид карда шудаанд, ки месазад ин масъаларо низ аз мадди назар дур насозем.

Дар охири ҷамъомад волидони курсантонеро, ки бо баҳои хубу аъло дар Академия таҳсил намуда, дар ҷорабинҳои сатҳи ВКД ва Академия фаъолона ширкат меварзанд, бо Сипоснома ва Раҳматномаҳо сарфароз намуданд.

У. Олим,
С. Сафарзода



дар таълимоти орифон шайхон низ шугъл гарида, осори «Мабъуъ ва маъоъ» ва «Дар инсорот ва таъбиҳоти» баргардондааст. Осори ӯ дар Лаҳистон, Эрон ва Афғонистон шудааст.

Суҳбати марди Худо мардат кунад...

Тибқи Нақша-ҷорабинҳои асосии Академия ва барномаҳои Шуъбаи таълими он, ба таълимгоҳ даъват намудани ходимони намоёни ҷамъиятӣ, шоирону нависандагони маъруфи ҷумҳурӣ, арбобони шоистаи илм, санъат, генералҳо, академикҳо, шахсони хизматнишондодаи соҳаҳои гуногуни кишвар дар назар аст, ки ба туфайли ин мулоқоту воҳӯриҳои судманд омӯзгорону курсантон, шунавандагон, унвонҷӯни таълимгоҳ аз наздик бо онҳо шинос шуда, ба шакли шева, услҳои бурдани суҳбат, суҳанварӣ, баён кардани фикр ва дар маҷмӯъ, фарҳанги забондонии адабии ҳар яке аз меҳмонон ошно мегарданд.

Чунин таҷриба дар фаъолияти Академия тӯли чандин сол аст, ки васеъ амалӣ гардонида шуда, сол то сол тақмил меёбад.

Бо ин мақсад, чунин як мулоқоти фаромӯшнашаванда дар санаи таърихи 5-уми октябр - дар Рӯзи забони давлатӣ, дар маҷлисоҳои Академия бо иштироки академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Кароматулло Олимов сураат гирифт, ки хеле хотирмон буд.

Арбоби хизматнишондодаи илми ҷумҳурӣ, ходими намоёни давлатӣ Кароматулло Олимов, ки дар вазифаҳои гуногуни масъулиятнок ифои вазифа кардааст, дар мавриди бисёр масоили муҳими

ҳаёти ҷумҳурӣ фикру андешаҳо баён дошт.

Аз ҷумла, дар бораи ҳаёти фаъолиятҳои рангину ватандӯстонаи Сарвари давлат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳислатҳо ва принсипҳои фаъолияти Президенти кишвар, ибтикорҳои таърихи Пешвои миллат, нотарсию далерӣ, хизматҳои шоистаи Сарвари тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мисолҳо, нақлу ҳикояҳои ҷолиб оварда, саҳми арзандаи Сарвари давлатро ба ҳозирин баён кард.

Дар идомаи суҳбат ин файласуфи намоён ва сиёсатшинос ба дигар масоили доғ низ рӯ оварда, мушкилию монеаҳои замони муосир, муносибати байни давлатҳо, ташкилотҳои байналмилалӣ, авзои сайёраро шарҳу тавзеҳ дод.

Дар фарҷоми ҷорабинӣ академик Кароматулло Олимов китобҳои тозанашири хешро ба китобхонаи Академия эҳдо намуд. Дар навбати худ, роҳбарияти ин муассисаи таҳсилоти олии касбӣ низ ба олими намоёни тоҷик аз китобҳои тозанашири таълимгоҳ тақдим намуданд.

Б. Асламов,
Ш. Убайдуллоев



Истиқлолият ба забони модарӣ умри дубора бахшид

Бахшида ба Рӯзи забони тоҷикӣ дар Академия як қатор чорабиниҳо: конференси илмию амалии ҷумҳуриявӣ, мизи мудаввар, вохӯриҳо бо шоирону нависандагон, олимон, маҳфилҳои илмии курсантон, озмунҳо ва ғайра баргузор гардиданд. Мақсад аз гузаронидани ин гуна чорабиниҳо, арҷ гузоштан ба забони тоҷикӣ, ки омилҳои асосии рушду камолати миллат ва давлат, бақои сунату фарҳанги миллий, яке аз унсурҳои муҳимми давлатдорӣ миллий мебошад.

Бо чунин мазмун мизи мудаввар тахти унвони "Истиқлол ва арҷгузорӣ ба забони давлатӣ (тоҷикӣ), бо иштироки олимони соҳа - Абдулқодир Тураҳсанов, доктори илми филология, устои ДМТ; Ҳамроҳон Дӯстзода, номзоди илми филология, дотсент, устои ДМТ; Маҷид Салим, номзоди илми филология, барандаи Ҷоизаи адабӣ ба номи Садрриддин Айнӣ; Сулаймон Анварӣ, номзоди илми филология, дотсент, устои ДМТ; роҳбарияти Академия, омӯзгорон ва курсантони он баргузор гардид. Иштирокчиёни чорабинӣ дар мавзӯҳои гуногун, аз ҷумла "Забон яке аз рӯҳҳои ташаккули миллат", "Забон - омилҳои асосии таҳкими ваҳдати миллий", "Забони тоҷикӣ ва истиқлоли кишвар", "Пешвои миллат ва масъалаҳои рушди забони тоҷикӣ" ва "Забони тоҷикӣ ва қудрати баёни Садрриддин Айнӣ", маърузаҳо карда, аз ҷониби курсантони Академия дар васфи забони номи тоҷикӣ аз ашъори шоирони классикӣ муосир шеърҳо кироат гардиданд.

А. Давлатшозода,
полковники милитсия

Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст!

Забони шевою диловези миллати ман. Чӣ хуш аст, ки тоҷик бо ту оламгир шуд, бо ту бо сеҳри сухан ҳама офоқро гирифт, бо ту бо фариштагон ҳамсадою ҳамнаво гардид.

Туро забони аҳли бихишт гуфтаанд, ки асос дорад. Агар чунин набудӣ, кучо Ҳоҷа Ҳофиз Шерозӣ гуфтӣ:

*Зи шеъри дилқашӣ Ҳофиз касе бувад огоҳ,
Ки лутфи назму сухан гуфтани дарӣ донад.*

Забони модарии ман, ту бо шири модарам, бо аллаҳои момоям, бо ширинии лафзи дилбарам дар хуни ман, дар ҷону дили ман ҷо шудӣ. Бо ту савту навои бародарӣ ҳаст шуд, бо ту лафзи тоҷикӣ дар каломҳои устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бар арши аъло расид, тахтнишин шуд. Бо ту Ҳаким Фирдавсӣ ҳамосаи қаҳрамонӣ эҷод кард, ки ҳеч гоҳ аз боду борон газанд наёфт. Бо ту Ҷалолиддини Балхӣ "Маснавии маънавӣ"-ро дар нолаи най, дар қисса андар қисса пайдо кард ва оламгир шуд. Бо ту ғазалсароӣ гулрезу гулбоз гардид. Саъдию Ҳофиз, Камолу Соиб, Ҷомӣю Биноӣ, Шохину Туграл ва чандин ғазалсароёни дигар дурро гухар суфтанд.

*Сухан аз арши барин омадааст,
Баҳри покони ба замин омадааст.*

Эй забони шеърӯ шоирӣ, эй забони ромишгарию хунёгарӣ, туй, ки бо хушоҳангиат, бо шириниат ҳамаро ба худ мафтун намудӣ. Душманони халқи мо тоҷикро сар мезаданд, вале бо ту давлатдориро пеш мекӯрданд. Ҳама қорҳои давлатдорӣ бо тоҷикӣ сохта шуда буд, ки дигар илоҷ надоштанд. Душманонат асири ту шуда, бо шавк туро меомӯхтанд ва мехостанд дар шеърӯ шоирӣ ба тоҷикӣ худро чун Рӯдакӣ, чун Фирдавсию Мавлавӣ ва дигарон маълуми машҳур намоянд. Аммо кучо ба муроди дили худ мерасиданд. Охир онҳо аз кучо донанд, ки ту аз арши барин ба мо омадаӣ, дар шири модарону дар дили падарон маскан ёфтаӣ.

Эй забони тоҷикии ман, чӣ хуш аст, ки дар ҳар даври замон абармардону фарзонафарзандони сарсупурдаат бар ҳимоят мебароманд. Дар вақти тақдирсози мил-

лати тоҷик, устод Садрриддин Айнӣ сар бардошт. Туро ҳимоят кард, бар рағми ҳама гуфт:

*Ба парда то ба чандин рози тоҷик,
Биё биниши, шунав овози тоҷик.
Суханро чун арӯсон зеб дода,
Забони маърифатпардози тоҷик.*

Эй забони модарии ман, ту аз қорномаҳои устод Айнӣ огоҳӣ. Ӯ тавонист ба ҳамагон бигӯяд, ки тоҷик кисту забони тоҷикӣ то

Тоҷик монад забони тоҷик монад.

Маро хуш аст, ки шоире, носире, хунёгаре туро меситояд, туро месарояд, туро арҷ мегузорад. Охир:

*Баргу сози мо китобу ҳикмат аст,
Ин ду қувват эътибори миллат аст.*

Забони модарии ман, туро дар навои андалебон, дар рӯиши сабззорон, дар нақхати гулу раёхин меёмам, мешамам, меби-



кучоҳо рафта, чӣ асару дostonҳо ва шеърӯ китобҳои нодир бо ту эҷод гардид.

Китоби "Намунаи адабиёти тоҷик" барои ҳама як зарбаву як ҷавоби қатъӣ шуд, ки миллати тоҷик ва забони тоҷикӣ яке аз қадимтаринҳои оламанд.

Ба бахти ту шоирӣ оташсухан Абулқосим Лоҳутӣ ҳам дар паҳлуи устод Садрриддин Айнӣ омад. Ҳамроҳ қорҳои нақӯро сомон доданд. Мирзо Турсунзодаву Боқӣ Раҳимзода ва Мирсаид Миршакар ба майдон омаданд. Туро тоҷ бар сар намуданд. Муъмин Қаноат туро васф намуд. Убайду Раҷаб бо шеърӯ забони модарӣ бар дили адӯ панд рехт, оҳанг овард.

*Чун шеър, ки дар лабони тоҷик монад,
Шамъи хиради шабони тоҷик монад.
Гумкарда забон саронаш ояндӯ раванд,*

нам. Ин ҳама дар оҳангу дар латофат дар шакаррезии ту пайдост, эй забони модарӣ.

Забони модарӣ, забони дирӯз, имрӯз ва фардои халқи ман. Туй шиносномаи миллати ман дар масири таърих ва имрӯз ояндаи давлати ман. Ба назар мерасад, ки Душанбе Бухоро шуда, рӯди Варзоб чун рӯди Мулиён тоҷикӣ суруд мехонад, тоҷикӣ месарояд, тоҷикӣ сухан мегӯяд.

*Дар ҳадду сарҳадишиносии ҷаҳон,
Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст.
То забон дорад ватандор аст ӯ,
То забондор аст бисёр аст ӯ.*

М. Қурбонова,
муаллимаи кафедраи ташикли
тактикаи ФОҶ факултети №6,
лейтенанти калони милитсия

Бузургонро бузургон зинда медоранд

Банда вақте ки ба мутолиаи китоби "Тоҷикон"-и аллома Бобочон Ғафуров шурӯ намудам, дар навбати аввал ба назар чунин содаву одӣ менамуд. Аммо вақте каме ба умқи мавзӯҳои дохили китоби мазкур дар алоҳидагӣ ворид шудам, маро чунин як ҳолати ғайриодӣ фаро гирифт. Ва ин ҳам бошад, дар саргози саҳифаҳои аввале, ки бо шиносномаи миллат оғоз мегардид, диққати маро боз дубора ба худ ҷалб намуд.


Дар бисёр мавридҳо мо аз дастовардҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтибосҳо оварда ва ҳар яки онҳоро ёдовар мешавем, ки албатта дар ин масъала шакке нест. Аммо вақте ки вориди китоби "Тоҷикон" мешавем, дар саргози саҳифаҳои аввали он боз пурраву мукамал аз ғамхориҳои Роҳбари давлат оғоҳӣ меёбем. Ва бе ягон чунучаро ҳисси худшиносии мо бедор мегардад. Ва дар баробари ин дубора хонандаро ба шахсияти чунин фарзанди фарзонаи миллат ба мисли аллома Бобочон Ғафуров шинос менамоем, ки миллати мо чунин фарзандонро ба дунё оварда, бо мутаваллид шуданашон дар фитрати эшон хувияти миллӣ ва нангу номуси ватандориро нуҳуфта будааст, ки то ба охири умр барои ба ҷаҳониён муаррифи намудани миллати тоҷик ва тамаддуну фарҳанги он заррае ҳам ором нахуфта буданд ва заҳмату талошҳои шабонарӯзиро баҳри миллати хеш дарег надоштаанд. Пас гуфтан зарур аст, ки Бобочон Ғафуровро бо ному насабаш шинохтан барои дилхоҳ хонанда басанда набуда, ба замми ин хонандаро зарур аст, ки ба мутолиаи китоби машҳури "Тоҷикон"-и ӯ ворид шавад ва баъдан аз таърихи зиндагиномаи устод боҳабар шуда ва хатман рӯ ба таърихи гузаштаи ҷаҳонияти кориву илмиаш ошноӣ пайдо кунад.

Воқеан, боиси ифтихор аст, ки чунин як таърихи саргузашти пурҳикмату бошарҳият доштааст ин абармарди таърих.

Аз дебочаи китоби мазкур бармеояд, ки Бобочон Ғафуров на фақат таърихшинос, балки сиёсатмадори замони худ буда, дар баробари ин олим ва донандаи бисёре аз илмҳои замони худ, ки бевосита бо илми таърих алоқаманд буданд, ба ҳисоб меравад. Мисол, илми бостоншиносӣ, илми сиккашиносӣ, илми антропология, илми ҷуғрофияшиносӣ, илми шарқшиносӣ ва ғайраҳо.

Яке аз хизматҳои бузургтарини аллома Бобочон Ғафуров муаррифи намудани миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ буд ва дар баробари ин раванди корҳои илмию тадқиқотиаш, ки тӯли чандин даҳсоларо дар бар гирифта буд, шохроҳи таракқиёти илму маорифро байни Ҷумҳурии худмухтори Тоҷикистони ҳамоно-вақта ва дигар кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва мамлакатҳои Ғарбу Шарқ мустақкам намуд. Алалхусус, пойтахти давлати Руссияи ҳамоно-вақта - шаҳри Маскав, ҳамкориҳои дучонибаро дар саҳи олий ба роҳ монда буд. Асри зиндагони Бобочон Ғафуровро ҳамчун асри тиллоӣ барои миллати тоҷик дар ҷодаи пешравихои соҳаи илмҳои гуногун метавон муаррифи намуд, ки дар ин давра ба ҷаҳонияти муназзами Академияи илмҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон замина гузошта шуда, аз ҳар гӯшаву канори кишвар устодону олимони ва мутахассисони соҳаҳои гуногун илм ҷамъ оварда шуданд. Маҳз бо дастури Бобочон Ғафуров, ки он замон роҳбарии Тоҷикистони ҳамоно-вақтаро ба уҳда дошт, аввалин Президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон устод Садриддин Айни таъин карда шуд. Ва яқубро шахсиятҳои ба мисли Мирзо Турсунзода, Сотим Улуғзода ва дигар шоиру нависандагон дар атрофи устод Садриддин Айни ҷамъ омада, дар ҳама масъалаҳои илмӣ муттаҳид шуда, аз як гиребон сар бароварда, дар ҷаҳонияти хеш муваффақу комёб шуданд.

Хизмати дигари Бобочон Ғафуров дар он аст, ки аз натиҷаи заҳматҳои бисёрсолае, ки барои мукамал ва пурра сохтани шоҳасари "Тоҷикон" ва аз нашр баровардани аввалин нусхаи китоби мазкур, ки ба замони ҳукмронии ҳизби коммунистии Шӯравӣ рост меомад, диққати даҳову садҳо таърихшиносону бостоншиносони кишварҳои гуногун дунёро ба худ ҷалб намуд. Бобочон Ғафуров барои нашри тозаву ҷопи азнавтаҳриршудаи китоби мазкур, ки ба солҳои 1963-1965 рост меояд, кӯшиш ва заҳматҳои шабонарӯзӣ намуда, ҳама ҳасти хешро ба харҷ додааст. Ҳатто барои андаке маълумотҳои мукамалсозанда ва далелҳои таърихӣ аз садҳо адабиёти гуногун дунё ва аз тадқиқотҳои садҳо олимони машҳури ҳамоно-замон, ки намоёндогони халқу миллатҳои мухталиф буданд, истифода намудааст. Омилҳои дигареро низ қайд кардан ба маврид аст, ки баъд аз дубора таъбу нашр шудани китоби "Тоҷикон" бо забони русӣ, ки ин худ аз он шаҳодат медиҳад, ки аллакай тоҷикон мавқеи сиёсии худро дар шаҳри Маскав ва ё ин, ки ба истилоҳи ҳамоно-давра - дар Кремл пайдо намуданд, аз санъати баланди навиштани китоби мазкур, маҳорати истисноии нукта-санҷии устод ва донишмандии таъриху тамаддуну дигар халқҳо, ки ин албатта қобилияти ғайриодии Бобочон Ғафуровро инъикос мекард, ҳама рӯйи коғаз сабт шуда буданд. Дар он замонҳо, ки маркази илму тамаддуну давлати Шӯравӣ ва ҷумҳуриҳои собиқи он шаҳри Маскав ба ҳисоб мерафт ва ҳатто аз давлатҳои гуногун Аврупо ва давлатҳои арабӣ барои таҳсил ва ҷимояи рисолаҳои илмию гирифтани унвонҳои докторӣ маҳ-



сусан дар факултаҳои шарқшиносӣ тахассусҳои таърихшиносӣ устодону шоғирдон ва дигар олимони халқиятҳои гуногун аз ин дастоварди бузурги устод Бобочон Ғафуров оғоҳ буданд. Аз мутолиаи китоби "Тоҷикон", ки бо забони русӣ дар байни солҳои 1963-1965 ҷоп гардида буд, бисёре аз олимони давлати Шӯравӣ бо халқи тоҷик ошноӣ пайдо карданд, аз тамаддуну бою қадимии мо - тоҷикон, боҳабар шуданд, ки барояшон барномаи минбаъдаи корӣ қарор гирифт. Ва дар оянда барои ҷаҳонияти илмию тадқиқоти худ аз ин китоб ба таври васеъ истифода намуданд.

Маҳсусан ҷопи китоби мазкур дар ҳамоно-замон заминаи асосии худшиносии миллати тоҷик ба ҳисоб мерафт, ки ҳатто то замони мо барои ба даст овардани Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон заминагузор буда, ҳамчун як ҳуҷҷати миллӣ ба инобат гирифта шудааст ва аз тарафи дигар - хусусияти сиёсӣ низ дошт, ки Бобочон Ғафуров тавонист миллати тоҷик ва фарҳангу тамаддуну кӯҳани онро олам ба таври дипломатӣ дар зехни мардуми ҷаҳон ворид созад. Бисёре аз олимони соҳаҳои таъриху ҷуғрофия, ки ҳамоно-замонҳо дар қорҳои илмиашон ва зимни ҷимояи рисолаҳои номзадӣ докториашон барои пайдо намудани далелҳои таърихӣ иқтибосҳои сахт оид ба минтақаҳои таърихӣ, мардуми ориёитабор ва фарҳангу тамаддуну ин мардум танқисӣ мекашиданд, ин дастоварди илми аллома Бобочон Ғафуров, аниқтараш тавлиди китоби "Тоҷикон"-и ӯ, тавонист риштаҳои печидани чандинасаро кушояд. Албатта, мо аз таърихи гузашта хуб оғоҳем, ки ҳатто дар замони Шӯравӣ, ки устод Бобочон Ғафуровро ба назди Сталин даъват намуда буданд, ин баъд аз хотимаи ҷанги дуҷониба буд, пас аз мулоқот бо Сталин, ки масъалаҳои тақсими марзӣ ва аз байн бурдани идеологияи радикалӣ ба ҳисоб мерафт, вобаста ба маълумотҳои ба дастовардаи Сталин, бояд 1500 нафар, ки рӯйхаташ дар дасти Бобочон Ғафуров буд, бояд бо ҳукми қатл аз байн бурда мешуданд. Аммо чуръату ғайрат ва ҷавонмардии ин сиёсатмадори ҷавон бори дигар исбот сохт, ки миллати тоҷик дар ягон асру замон миллати тарсу набуда, баръакс барои нангу номуси миллати худ лозим ояд чони худро дарег намедоранд. Аз ёддоштҳои таърихӣ чунин бармеояд, ки вақте Сталин дар бораи 1500 нафар, ки ҳама фарзандони тоҷик буданд, супориш дод, Бобочон Ғафуров ба ӯ чунин посух дод, ки "рафик Сталин, ман чунин мепиндорам, ки на он ҳама шахсон дар рӯйхат ҷойдошта сазовори чунин ҳукм ҳастанд". Баъд аз ин Сталин бо ғазаб болои мизи кориаш мушт зада чунин мегӯяд: "Агар аз нафарони дар ин рӯйхат ҷойдошта яктоашон гумонбар шавад, ки ба сиёсати ману давлати имрӯза даҳлат кунад, ман фармони ҳукми қатлро аз сари шумо шурӯ ҳоҳам кард"! Сипас, "аз пайи қоратон ша-

вед", - мегӯяд Сталин.

Ин ҳодисаи Бобочон Ғафуров баъди берун шудан аз назди Сталин чунин баён кардааст, ки аз пок кардани арақи чехрааш, ҳамоно рӯймолчаи дасташ тап-тар шуда ин сухани Сталин ҳамеша дар гӯшаи буд ва симояш бошад пеши назараш меомад, вале хушбахтона дар даҳ соли роҳбарияш Бобочон Ғафуров ба ягон хатое роҳ надода ва касеро низ ба ҳукми қатл маҳкум насохта ва аз ҷониби роҳбарони ҳамоно-давраи Иттиҳоди Шӯравӣ низ ягон маротиба ҳам эроде нашунда буд ва сиёсату ҷаҳонияти роҳбарияшро бомуваффақият то охири умраш анҷом дод.

Аз як тараф воҳурии Бобочон Ғафуров бо Сталин дар худ ҳикматҳои нуҳуфта ва дорони сирру асроре мебошад, ки бо амри тақдир Худованд ин фарзонафарзанди миллатро барои сарҷамъ ва роҳбарӣ намудани лоиқаи будааст. Таърих гувоҳ аст, ки баъд аз вафоти Сталин, ки соли 1953-юм сурат гирифт, ба сари қудрат ба ҳайси котиби якуми генералии давлати Шӯравӣ Никита Хрущёв омад ва сиёсати дохилӣ дар ин мамлақати паҳновар як каме тағйир ёфт. Аниқтараш, сиёсати роҳбарони ҳамоно-вақтаи Шӯравӣ нисбат ба ҷумҳуриҳои тобеи он зидду нақиз гардиданд. Ва маҳз обрӯ ва эҳтироми устод Бобочон Ғафуров баъд аз воҳурии бо Сталин ҳамчун намоёнҳои миллати тоҷик дар байни аъзои ҳизби коммунистӣ мавқеи худро пайдо карда буд, ки чунин қаҳрамонию қорнамоӣ баъд аз устод Бобочон Ғафуров барои намоёндогони миллатҳои гуногун та-нҳо намоёнда ва роҳбарии аввалини давлати Озарбойҷон Ҳайдар Алиев рост омадааст. Обрӯю эҳтироми устод Бобочон Ғафуров ҷӣ дар даврони 10 соли роҳбарияш ва ҷӣ ғайр аз он барои миллати рус ва роҳбарони ҳамоно-давраи Шӯравӣ мавқеи хосса допад.

Дар охир як нуктаи муҳимро бояд қайд кард, ки ҷуноне фармудаанд: "Бузургонро бузургон зинда медоранд". Дар тақдирҳои миллати тоҷик аз замони қадим то ба замони ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ, чунин қисмату қазову қадар навишта шуда будааст. Баъд аз пошхӯрии давлати Шӯравӣ ба майдони сиёсат дигар фарзонафарзанди миллати тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ворид шуду номи устод Бобочон Ғафуровро бо тамоми дастоварду қаҳрамониҳоиаш на танҳо ба миллати тоҷик, балки ба тамоми ҷаҳониён шинос карданд ва алалхусус, дар нашри китоби ноидири "Тоҷикон"-и ин шахсияти таърихӣ миллат, ки бо забони номи тоҷикӣ дастраси ҳамагон гардид, ин ҳам саҳми бузурги бевоситаи Президенти кишварамон ба ҳисоб меравад.

Вализода Сафархон Амирхон,
шунавандаи курси 2 факултети №1,
капитани милитсия

Ҷанбаи гуманитарии таърихнигории тадқиқотҳои илмӣ дар Академия

Яке аз самтҳои муҳими фаъолияти илмии Академия тадқиқ ва густариши илмҳои гуманитарӣ мебошад. Фанҳои гуманитарӣ - фанҳои мебошанд, ки инсонро аз нуқтаи назари маънавий, фикрӣ, ахлоқӣ, фарҳангӣ ва ҷамъиятӣ меомӯзанд. Аз рӯи объект, мавзӯ ва методологияи тадқиқотӣ бисёр вақт бо фанҳои ҷамъиятшиносӣ алоқамандӣ доранд. Таърих ҳамчун илм чор вазифаи асосӣ: идрок, идеологӣ, таълимӣ ва амалиро иҷро менамояд. Илмҳои гуманитарӣ дар мустақкам намудани пояҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим доранд. Тадқиқи масоили гуногунҷаббаи илмҳои ҳуқуқшиносӣ, таърих, фалсафа, сиёсатшиносӣ, филология ва педагогика дар Академия хеле ҳам дар даврони соҳибистиклолии кишвар густариш ёфта, натиҷаҳои он дар ривочи илми ватанӣ нақши муҳим гузоштаанд. Дар мақолаи мазкур бори аввал саҳми олимони Академия дар тадқиқи илмҳои гуманитарӣ аз лиҳози таърихнигорӣ ва хронологӣ инъикос мегардад, ки барои аъёнҷӯи унвонҷӯён дар тадқиқотҳои минбаъдашон муфид хоҳад буд.

Риштаи илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Илми ҳуқуқшиносӣ соҳаи донишҳои махсусест, ки ба воситаи онҳо омӯзиши назариявӣ амалии зухуроти давлатию ҳуқуқӣ сурат мегирад. Дар сарғаи тадқиқотҳои илмҳои ҳуқуқшиносӣ дар Академия номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Курбанов Юрий Алиевич (1991-1997) менст. Вай замони Шӯравӣ (1968) дар мавзӯи "Ҳолатҳои нигоҳдорӣ ва барқарорсозӣ хангоми истехсолоти парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати нообиғон" рисолаи илмиро ҷимоя намуда, яке аз аввалин номзадони илмҳои ҳуқуқшиносӣ дар Мактаби Олии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳоло Академия) маҳсуб менамояд. Курбанов Юрий Алиевич, ҳамзамон яке аз асосгузори тадқиқотҳои илмӣ ва бунёди шуъбаи ташкилӣ-илмӣ ва таъбу нашри Академия ба шумор рафта, дар вазифаи муовини сардори Мактаби Олии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон онд ба илм фаъолият намудааст. Фаъолияти шуъбаи ташкилӣ-илмӣ ва таъбу нашр ҳанӯз аз соли 1991, ки Мактаби миёнаи махсуси милитсия ба Мактаби Олии ВКД табдилди ном карда шуд, оғоз гардида, яке аз ҷузъи тоҷиқоти асосии Академия ба ҳисоб меравад.

То соли 2014 шуъбаи аъёнҷӯи дар Академия амал намекард ва кадрҳои илмӣ-педагогӣ дар дигар донишгоҳу донишқадаҳои дохил ва хориҷи кишвар омода карда мешуданд, ки мушкиливу монеаҳои зиёде дошт. Мақсади асосии таъсиси шуъбаи аъёнҷӯи дар Академия омода намудани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ дар соҳаи илмҳои ҳуқуқшиносӣ бо роҳи тақвият додани тайёрии назариявӣ ва таҳассусии кормандону шахрвандон, аз худ намудани усулу воситаҳои тадқиқоти илмӣ ва мустақилона дар сатҳи баланд анҷом додани қорҳои илмӣ вобаста ба баргараф намудани муаммоҳои амалии мақомоти хифзи ҳуқуқ мебошад.

Шаҳси дигари саҳмгӯзор дар илмҳои ҳуқуқшиносӣ Ямоқова Зумрад Дадаҷонова мебошад, ки соҳиби дарачаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси "Криминалистика фаъолияти экспертизаи судӣ, фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ" мебошад. Проблема



маҳои хатшиносӣ ва таҳқиқи криминалистии ҳуҷҷаҳо мавзӯи асосии таҳқиқоти илмӣ ӯ ба шумор меравад. Номбурда рисолаи номзадиашро соли 1971 дар мавзӯи "Экспертизаи судии дастнавис (таҳқиқи криминалистӣ ва муҳофизатӣ-ҷиноятӣ аз рӯи маводҳои РСС Тоҷикистон)" таҳти роҳбарии олимони маъруф Лев Вулфович Франк ҷимоя намудааст. Мавсуф нимаи дуими соли 1990 ҳаёти худро ба милитсияи тоҷик пайваста, ба ҳайси дотсенти кафедраи муҳофизатӣ ҷиноятӣ факултети №2 ба қор шурӯъ намуда, аз фанни криминалистика ба курсантону шунавандагон солҳои зиёд дарс гуфтааст. Бахусус, фаъолияти ӯ дар кафедраи муҳофизатӣ ҷиноятӣ факултети №2 пурсамар буда, шогирдонии зиёдеро тарбияву ба воя расонидааст. Чунин талашҳои Ямоқова Зумрад Дадаҷонова буд, ки кафедраи муҳофизатӣ ҷиноятӣ факултети №2 таҳти роҳбарии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, подполковники милитсия Арипов А.Л. имрӯз ба яке аз кафедраҳои пешқадами Академия табдил ёфта, бо донишгоҳу донишқадаҳои гуногун робитаҳои қавии илмӣ дорад. Ямоқова Зумрад Дадаҷонова беш аз 60 сол собиқаи қори илмию омӯзгорӣ дошта, то ҳол бо Академия робитаи илмӣ-педагогӣ дорад.

Собиқ сардори Академия генерал-полковники милитсия Қаҳҳоров А.А. рисо-

лаи илмӣ худро соли 1999 дар риштаи илмҳои ҳуқуқшиносӣ дар мавзӯи "Системаи мақомоти хифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон (1924-1929)" ҷимоя намуда, дар солҳои минбаъдаи замони Истиқлолияти давлатӣ дар вазифаҳои муовини аввали Вазири қорҳои дохилӣ, Вазири қорҳои дохилӣ, Котиби Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудааст.

"Проблемаҳои ташаккули системаи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаи назариявӣ-методологӣ" (2000) мавзӯи рисолаи илмӣ Рачабзода Р.М., собиқ сардори шуъбаи таълим ва сардори факултети №1 мебошад, ки айни ҳол ба ҳайси вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад. Вай муаллифи беш аз 50 асару мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла ду монография, ду курси мухтасари лексияҳо, зиёда аз даҳ китобу воситаҳои таълимӣ мебошад. Бо кӯшишу заҳматҳои ӯ чандин барномаҳои таълимӣ ва методӣ омода гаштаанд, ки чун роҳнамо барои донишҷӯён ва кормандони мақомоти хифзи ҳуқуқ хизмат мерасонанд.

"Бунёд ва инкишофи ҳуқуқи интихоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" (2002) номи рисолаи илмӣ Сайфиддинов А.А. буда, мавсуф ба ҳайси муаллими калони кафедраи фанҳои давлатӣ-ҳуқуқӣ фаъоли-

ят бурда, айни ҳол дар вазифаҳои гуногуни "Ҳазинаи АвруОсиёи Осиёи Марказии Тоҷикистон" қор қарда истодааст.

"Фаъолияти ҳуқуқмаънидоҳкунии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: аспекти умуминазариявӣ" (аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим оид ба ҳуқуқ ва давлат) мавзӯи рисолаи илмӣ Собиқ муовини сардори Академия оид ба илм, дотсент, генерал-майори милитсия Солиев К.Ҳ. буда, соли 2004 онро ҷимоя намудааст. Зери роҳбарии ӯ бевосита "Тафсири ба Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон" бо забони давлатӣ таҳия гардидааст, ки он дар таърихи илми ҳуқуқшиносии тоҷик нахустин падида мебошад. Таҳияву қорқарди Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонунҳо "Дар бораи милитсия", "Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ", "Дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидаи қуммак ба қурбонии савдои одамон", "Дар бораи сирри давлатӣ" - маҳсули эҷоди вай маҳсуб менамояд. Айни замон Солиев К.Ҳ. аъзои чанд гурӯҳи қорӣ дар сатҳи комиссияҳои ҳуқуқматӣ ва идоравӣ онд ба таҳияву тақмили қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дар фаъолияти онҳо пайваста иштирок мекунанд. Аз ҷумла, аъзои Шӯрои илмӣ-машваратии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ба қалами Солиев К.Ҳ. 6 монография, беш аз 100 мақолаи илмӣ-методӣ, ки ба паҳлуҳои гуногуни қонунгузори ва муҳофизат бар зидди ҷиноятқорӣ бахшида шудаанд, тааллуқ доранд. Мавсуф ҳоло ба ҳайси сардори Раёсати ҳамқорҳои байналмилалӣ ВКД фаъолият дорад.

(Давом дорад)

Б. Асламов,
ҳодими калони илмӣ Шуъбаи аъёнҷӯи,
полковники милитсия
Ф. Таширзода,
муаллими калони кафедраи фанҳои
ҷамъиятӣ факултети №2,
подполковники милитсия



МУАССИС:

Академияи Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҲАЙАТИ МУШОВАРА: Раҳимзода Р.Ҳ.

Вазири қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Шарифзода Ф.Р.
Сардори
Академияи ВКД

Насуриён П.А.
Муовини аввали сардори
Академияи ВКД

Раҳмадҷонзода Р.Р.
Муовини сардори
Академияи ВКД

Ализода А.Ш.
Муовини сардори
Академияи ВКД

САРМУҲАРРИР: Умед Олим

ХАБАРНИГОР-СУРАТГИР: Шавкат Убайдуллоев

ТАРРОҲ: Муҳаббат Рашидова

Барои истифодаи матолиби нашрияи "Набзи милитсия" нишон додани манбаъ ҳатмист.

Нашрия аксҳо ва бархе матолибро аз шабакаи ҷаҳонии Интернет истифода мебарад.

Аксҳо ва дастнависҳои ба идораи нашрия воридшуда ба муаллифон баргардонда намешаванд. Маводҳои дастнавис қабул қарда намешаванд.

Нашрия дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №242/РЗ-97 аз 12 апрели соли 2021 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

НИШОНӢ:

734025, ш. Душанбе, кӯчаи Мастонгулов, 3.

Телефонҳо:

226-60-43 (факс),
226-60-42, 226-60-60, 907-50-37-45

Нашрия дар чопхонаи «Мега-принт» аз чоп баромад.

Адади нашр:
500 нусха